

**ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**  
**Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2004**

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003, №12, мад.703)

**Маҷлиси намояндагон 16 декабри соли 2003 қабул кардааст**

**Моддаи 1.** Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2004 аз рӯи даромад ба маблағи 917300 ҳазор сомонӣ ва аз рӯи харочот ба маблағи 942800 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии харочот нисбат ба даромад ба маблағи 25500 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Андоzaи ниҳоии касри Буҷети давлатӣ барои соли 2004 ба маблағи 25500 ҳазор сомонӣ ё 0,5 фоизи Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ муқаррар карда шавад. Манбаи пӯшонидани касри буҷет ба таври зайл муайян карда шавад:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - даромад аз хусусигардонии моликияти давлатӣ  | - 6000 ҳазор сомонӣ;  |
| - даромад аз фурӯши векселҳои хазинадорӣ   | - 2000 ҳазор сомонӣ;  |
| - кредити Бонки умумиҷаҳонӣ  | - 16250 ҳазор сомонӣ; |
| - аз ҳисоби депозитҳои буҷети ҷумҳурияйӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2004 | - 1250 ҳазор сомонӣ;  |

Нишондиҳандаи васеи касри буҷет бо назардошти маблағузории берунии Барномаи сармоягузории давлатӣ барои соли 2004 ба маблағи 178300 ҳазор сомонӣ ё 3,5 фоизи Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ муқаррар карда шавад.

Маблағузории пардохти қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми 53352 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби қарзҳои Бонки умумиҷаҳонӣ, Бонки рушди Осиё ва гранти Иттиҳоди Аврупо муайян карда шавад.

**Моддаи 2.** Буҷети ҷумҳурияйӣ барои соли 2004 аз рӯи даромад ба маблағи 631743 ҳазор сомонӣ ва аз рӯи харочот ба маблағи 657243 ҳазор сомонӣ ва каср ба маблағи 25500 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 3.** Буҷети Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2004 аз рӯи даромад ва харочот ба маблағи 130000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 4.** Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2004 ба буҷети ҷумҳурияйӣ андоza ва даромадҳои ғайриандозии зерин ворид карда мешаванд:

- |   |             |
|---|-------------|
| - андоza аз фурӯш   | - 100 фоиз; |
| - боҷҳои гумrukӣ  | - 100 фоиз; |
| - андози замин  | - 15 фоиз;  |
| - андоza аз арзиши иловашуда, ки аз тариқи мақомоти гумruk ворид мешавад  | - 100 фоиз; |
| - аксизҳо   | - 100 фоиз; |
|   |             |
| - боҷ ва даромадҳои ғайриандозии аҳамияти ҷумҳурияйӣ дошта, инчунин пардохт барои дохил шудан ба қаламрави ҷумҳурияйӣ | - 100 фоиз. |
| автомобилигарди Ҷумҳурии Тоҷикистон   |             |

**Моддаи 5.** Дар соли 2004 ҷудо кардани маблағ аз андоza ва даромадҳои умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудбуда ворид мешаванд, ба буҷети ҷумҳурияйӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносуби (фоизи) зерин тасдиқ карда шавад:

- а) андоza аз арзиши иловашуда:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

вилояти Суғд – 72 фоиз ба буҷети вилоят ва 28 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;  
шаҳри Душанбе – 35 фоиз ба буҷети шаҳр ва 65 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;  
шаҳри Турсунзода – 10 фоиз ба буҷети шаҳр ва 90 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;  
б) андози фоида аз шаҳсони ҳуқуқӣ ва андоз аз амволи корхонаҳо:  
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;

شاҳри Душанбе – 20 фоиз ба буҷети шаҳр ва 80 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;  
шаҳри Турсунзода – 20 фоиз ба буҷети шаҳр ва 80 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;  
в) андози даромад аз шаҳсони воқеӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳри Турсунзода) – 100 фоиз;  
шаҳри Турсунзода - 35 фоиз ба буҷети шаҳр ва 65 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;  
г) андози замин.

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 85 фоиз;

д) андозе, ки аз ҷониби субъектҳои соҳибкории хурд тибқи системаи соддакардашуда пардоҳт мешавад:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

е) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода) -100 фоиз;

вилояти Суғд – 50 фоиз ба буҷети вилоят ва 50 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

шаҳри Душанбе – 30 фоиз ба буҷети шаҳр ва 70 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

шаҳри Турсунзода – 20 фоиз ба буҷети шаҳр ва 80 фоиз ба буҷети ҷумҳурияйӣ;

ж) андозҳо аз истифодабарандагони конҳо (қаъри замин):

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

з) боҷи давлатӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

и) андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

к) андозу боҷҳои маҳаллӣ (андоз аз амволи гайриманқули шаҳсони воқеӣ, андоз аз фурӯши чакана, андоз барои нигаҳдории нақлиёти ҷамъияти мусоифиркаш, пардоҳти патент, боҷҳо ва дигар даромадҳои ғайриандозӣ, ки аҳамияти маҳаллӣ доранд):

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз;

л) аз Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон», корхонаҳои тобеи Вазорати

алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ширкати саҳҳомии холдингии қушодаи «Барқи Тоҷик» ва Заводи

алюминии Тоҷикистон андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фоида ва андоз аз моликияти

корхонаҳо:

ба буҷети ҷумҳурияйӣ - 100 фоиз;

аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» андоз аз фоида ва андоз аз амвол:

ба буҷети ҷумҳурияйӣ – 100 фоиз;

м) муайян карда шавад, ки андози замин ба даромадҳои буҷети ҷумҳурияйӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ ворид гардида, бо тартиби муқарраркардаи Қонуни мазкур истифода бурда мешавад.

**Моддаи 6.** Дар соли 2004 меъёри андоз аз фурӯши алюминии аввалия ба андозаи 1 фоиз ва

нахи пахта ба андозаи 10 фоиз муқаррар карда шавад.

**Моддаи 7. Муқаррар карда шавад, ки андози ягона барои хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ), ки соли 2003 дар ноҳияҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарзи озмоиш ҷорӣ карда шудааст, дар соли 2004 низ дар ин ноҳияҳо давом дода мешавад.**

Дар соли 2004 мӯҳлат ва меъёри пардохти андози ягона барои хоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) аз маблаги якосла ба таври зайл муқаррар карда шавад: 15 март – 15 фоиз, 15 июн – 20 фоиз, 15 сентябр – 25 фоиз, 15 декабр – 40 фоиз.

**Моддаи 8. Дар соли 2004 пахтаи коркардишуда, содироти алюминийи аввалия, нахи пахта, воридоти гази табиий ва барқ аз андози арзиши иловашуда озод карда шавад.**

**Моддаи 9. Муқаррар карда шавад, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгуи таҷхизоти истеҳсолию технологӣ ва ҷузъҳои таркибии онро (ки маҷмӯи ягонаро ташкил медиҳанд ва инҷунин бе онҳо кори таҷхизоти истеҳсолию технологӣ имконнопазир аст), ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташаккули бевоситаи фонди оинномавии корхонаҳо ё баланд бардоштани савияни техникии онҳо дар асоси таҷдиди куллии таҷхизот, технология ва ташкили истеҳсолоти амалқунанда ворид мешаванд ва аз пардохтҳои гумrukӣ озод мебошанд, бо назардошти номгуи молии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ муайян менамояд.**

**Моддаи 10. Дар соли 2004 таҳвили тилло, нукра, платина, палладий, родий, иридий, рутений, осмий, инҷунин ҳар қадом пайвастагиҳои кимиёвӣ ва ҳӯлаҳои ҳамин металҳо, алмосҳои табиий, ёқути кабуд, зумуррад, ёқути сурҳ, александрит, марворид, гавҳар ва сангҳои алоҳидаи сӯфташуда, намунаҳои лаъл ва дигар сангҳои қиматбаҳои ороишӣ ба Фонди давлатии металҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи меъёри сифрӣ бо андози арзиши иловашуда андозбанӣ карда мешавад.**

**Моддаи 11. Дар буҷети ҷумҳурияйӣ барои соли 2004 даромад аз ҳамаи субъектҳои хоҷагидории дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудбуда ба маблаги умумии 631743 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад.**

Аз ҷумла:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - андоз аз арзиши иловашуда  | - 283516 ҳазор сомонӣ; |
| - аксизҳо  | - 44934 ҳазор сомонӣ;  |
| - андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия                                  | - 82342 ҳазор сомонӣ;  |
| - андози фоида аз шахсони ҳуқуқӣ   | - 13532 ҳазор сомонӣ;  |
| - андоз аз амволи корхонаҳо  | - 8316 ҳазор сомонӣ;   |
| - андози даромад аз шахсони воқеӣ  | - 4259 ҳазор сомонӣ;   |
| - даромад аз фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (боҷи гумrukӣ ва дигар пардохтҳои гумrukӣ) | - 90015 ҳазор сомонӣ;  |
| - андози замин   | - 1949 ҳазор сомонӣ;   |
| - андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард                                | - 18655 ҳазор сомонӣ;  |
| - андозу даромадҳои дигар  | - 41725 ҳазор сомонӣ;  |
| - грантҳо аз ташкилотҳои байнамилалӣ   | - 42500 ҳазор сомонӣ.  |

**Моддаи 12. Харочоти буҷети ҷумҳурияйӣ барои соли 2004 аз рӯи тартиби тақсимоти вазифавӣ ба андозаи зерин тасдиқ карда шавад:**

**Маблагузории мақомоти**

**ҳокимият ва идоракунӣ**

**- 100367 ҳазор сомонӣ.**

Аз ҷумла:

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон

- 1377 ҳазор сомонӣ;

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси

**Олии Ҷумхурии Тоҷикистон**

4693 ҳазор сомонӣ;

Комиссияи марказии интихобот	- 361 ҳазор сомонӣ;
ва раъйпурсии Ҷумхурии Тоҷикистон	
Дастгоҳи иҷроияи Президенти	- 27376 ҳазор сомонӣ;
Ҷумхурии Тоҷикистон	
Раёсати хизмати давлатии назди	- 476 ҳазор сомонӣ;
Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон	
кумитаҳои назди Ҳукумати	
Ҷумхурии Тоҷикистон	- 3621 ҳазор сомонӣ;
дастгирии сиёсати давлатии ҷавонон	- 240 ҳазор сомонӣ;
сафарҳои хизматии ҳориҷии мақомоти	
ҳокимият ва идоракунии давлатии	
ҷумхурӣ ва кирояи (фраҳти)	
ҳаволпаймоҳо	- 4500 ҳазор сомонӣ;
вазоратҳо ва идораҳои машғули	
сиёсати молиявӣ ва андозу буҷетӣ	- 14701 ҳазор сомонӣ;
вазоратҳо ва идораҳои машғули	
фаъолияти сиёсати берунӣ	- 34426 ҳазор сомонӣ;
вазоратҳо ва идораҳои машғули	
хизматрасониҳое, ки барои соҳаҳои	- 4657 ҳазор сомонӣ;
иқтисодӣ ҳусусияти умумӣ доранд	
тадқиқоти бунёдӣ ва илм	- 3939 ҳазор сомонӣ;
аз ҷумла:	
Академияи илмҳои	
Ҷумхурии Тоҷикистон	- 2909 ҳазор сомонӣ.

**Маориф**

Аз ҷумла:	- 36574 ҳазор сомонӣ.
таҳсилоти умумӣ	
таҳсилоти қасбӣ	- 8861 ҳазор сомонӣ;
илемҳои амалӣ дар соҳаи маориф	- 10700 ҳазор сомонӣ;
Вазорати маорифи	- 118 ҳазор сомонӣ;
Ҷумхурии Тоҷикистон	- 332 ҳазор сомонӣ;
дигар ҳароҷот дар соҳаи маориф	- 16563 ҳазор сомонӣ.

**Нигаҳдории тандурустӣ**

Аз ҷумла:	- 21868 ҳазор сомонӣ.
Беморхонаҳо	- 6348 ҳазор сомонӣ;
дармонгоҳҳо ва нуқтаҳои тиббӣ	- 133 ҳазор сомонӣ;
илемҳои амалӣ дар соҳаи	
нигаҳдории тандурустӣ	- 246 ҳазор сомонӣ;
Вазорати тандурустии	
Ҷумхурии Тоҷикистон	- 162 ҳазор сомонӣ;
дигар ташкилотҳо ва ҷорабиниҳои	
соҳаи нигаҳдории тандурустӣ	- 14979 ҳазор сомонӣ.

**Суғуртаи иҷтимоӣ ва  
ҳифзи иҷтимоӣ**

Аз ҷумла:	- 46810 ҳазор сомонӣ.
таъминоти нафақаи	
хизматчиёни давлатӣ	- 5965 ҳазор сомонӣ;
пардоҳти ҷубронпулӣ барои	

дастгирии ичтимоии аҳолӣ  
Вазорати меҳнат ва ҳифзи ичтимоии  
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ташкилотҳои маҳсус барои маъюбон  
ва пиронсолон  
дигар ташкилотҳо ва  
ҷорабиниҳои соҳаи таъминоти  
ичтимоӣ ва ҳифзи ичтимоӣ

- 28939 ҳазор сомонӣ;  
- 815 ҳазор сомонӣ;  
- 4400 ҳазор сомонӣ;  
- 6691 ҳазор сомонӣ.

**Хоҷагии манзилию коммуналӣ**

Аз ҷумла:  
Вазорати ҳифзи табииати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
иљмҳои амалий дар соҳаи  
ҳифзи табиат  
Корхонаи воҳиди давлатии  
«Хоҷагии манзилию коммуналӣ»  
ва гайраҳо аз рӯи хоҷагии  
манзилию коммуналӣ

- 6749 ҳазор сомонӣ.  
- 2730 ҳазор сомонӣ;  
- 19 ҳазор сомонӣ;  
- 800 ҳазор сомонӣ;  
- 3200 ҳазор сомонӣ.

**Ҷорабиниҳои фарҳангӣ – оммавӣ,  
солимгардонӣ ва ҷамъияти**

Аз ҷумла:  
телевизион ва радиошунавонӣ  
Вазорати фарҳанги  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
иљмҳои амалий дар соҳаи фарҳанг  
Кумитаи варзиш ва тарбияи ҷисмонии  
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
матбуоти даврӣ ва нашриёт  
ташкилотҳои ҷамъиятий ва  
мукофотҳои давлатӣ дар соҳаи фарҳанг  
дигар ҷорабиниҳои соҳаи фарҳанг

- 10111 ҳазор сомонӣ;  
- 803 ҳазор сомонӣ;  
- 31 ҳазор сомонӣ;  
- 911 ҳазор сомонӣ;  
- 1171 ҳазор сомонӣ;  
- 507 ҳазор сомонӣ;  
- 6676 ҳазор сомонӣ.

**Комплекси сўзишворию энергетикий**

**- 13165 ҳазор сомонӣ.**

**Хоҷагии қишлоқ, хоҷагии ҷангал,  
моҳидорӣ ва шикор**

**- 30627 ҳазор сомонӣ.**

Аз ҷумла:  
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  
аз инҳо:  
ҷорабиниҳои зиддиэпизоотӣ ва  
ҳашароти зараррасони соҳаи  
кишоварзӣ.

- 5690 ҳазор сомонӣ;  
- 1500 ҳазор сомонӣ.

**Истеҳсол ва коркарди маъданҳо,  
саноати истеҳсоли маъданӣ  
кӯҳӣ ва соҳтмон**

**- 6647 ҳазор сомонӣ.**

**Нақлиёт ва коммуникатсия**

**- 50624 ҳазор сомонӣ.**

**Вазоратҳо ва идораҳои машғули  
фаъолияти иқтисодӣ ва**

<b>хизматрасонӣ</b>	- 4821 ҳазор сомонӣ.
<b>Дигар чорабиниҳо</b>	- 133422 ҳазор сомонӣ.
Аз ҷумла:	
хизматрасонии ўҳдадориҳои қарзӣ	- 85000 ҳазор сомонӣ:
аз онҳо:	
пардохти фоизҳои қарзи берунӣ	- 65000 ҳазор сомонӣ;
пардохти фоизҳои қарзи доҳилӣ	- 20000 ҳазор сомонӣ;
харочоти шаҳри Душанбе барои амалӣ намудани вазифаи пойтаҳт фонди харочоти пешбининашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 4000 ҳазор сомонӣ;
харочоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодӣ гурӯҳбандӣ нашудааст	- 10000 ҳазор сомонӣ;
	- 34422 ҳазор сомонӣ.
<b>Моддаи 13.</b> Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2004 харочоти вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳурияйӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ ба тариқи зайл сурат гирад:	
<b>I. Харочоти ҷорӣ</b>	- 539821 ҳазор сомонӣ.
<b>1. Ҳарочот барои молҳо ва хизматрасониҳо</b>	- 331257 ҳазор сомонӣ.
Аз ҷумла:	
музди меҳнат ва хизматпулӣ	- 59799 ҳазор сомонӣ;
маблагчудокунӣ ба Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ	- 7472 ҳазор сомонӣ;
дигар ҳариди молҳо ва хизматрасониҳо	- 263986 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
пардохти хизматрасонии алоқа	- 7887 ҳазор сомонӣ;
пардохти хизматрасонии коммуналий	- 7354 ҳазор сомонӣ;
ҳариди таҷҳизоти арzon, асбобу анҷом, дигар молҳо ва хизматрасонӣ	- 248745 ҳазор сомонӣ.
<b>2. Пардохти фоизҳо аз рӯи қарзҳои доҳилӣ ва берунӣ</b>	- 85000 ҳазор сомонӣ.
<b>3. Субсидия ва дигар трансфертҳо</b>	- 123564 ҳазор сомонӣ.
Аз ҷумла:	
субсидия ба корхонаҳо ва ташкилотҳои давлатӣ	- 8728 ҳазор сомонӣ;
маблагҳое, ки ба буҷетҳои маҳаллӣ ба тариқи маблагҳои мақсаднок	
дода мешаванд	- 62528 ҳазор сомонӣ;
трансфертҳо ба аҳолӣ	- 32984 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
таъминоти нафақавии	

сохторҳои қудратӣ  
трансфертҳо ба ташкилотҳои хориҷӣ

- 5965 ҳазор сомонӣ;  
- 19324 ҳазор сомонӣ.

## II. Ҳарочоти асосӣ

Аз чумла:

ҳариди сармояи асосӣ  
маблағҳои асосии марказонидашуда  
ҳариди молҳо барои ташкили захира  
трансфертҳои асосӣ

- 114900 ҳазор сомонӣ.

- 24885 ҳазор сомонӣ;  
- 83070 ҳазор сомонӣ;  
- 6000 ҳазор сомонӣ;  
- 945 ҳазор сомонӣ.

## III. Маблағҳои қарзӣ барои муҳоҷирон ва хизматчиёни давлатӣ мувоғики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

- 2522 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 14.** Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2004 ба маблағи 18200 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 15.** Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2004 ба моддаҳои ҳимояшавандай ҳарочот музди меҳнат, маблағчудоқунӣ барои сӯғуртаи иҷтимоӣ, стипендияҳо, нафақаҳо, ёрдампулиҳо, истифодаи қувваи барқ ва газ доҳил карда мешаванд.

Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои алоҳидаи ҳарочот Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маблағгузории моддаҳои ҳарочот, ғайр аз моддаҳои ҳимояшаванд, тағйироти даҳлдор ворид менамояд.

Моддаҳои ҳимояшавандай ҳарочот дар раванди иҷрои буҷет, сарфи назар аз ҳаҷми касри буҷет кам карда намешаванд ва иҷрои онҳо ҳатмӣ мебошад.

**Моддаи 16.** Муқаррар карда шавад, ки маблағҳои гайрибуҷетии (маҳсуси) вазоратҳо, идораҳо, ташкилоту муассисаҳои аз буҷети давлатӣ маблағгузоришиаванда дар сметаи ягонаи даромаду ҳарочоти ин ташкилотҳои буҷетӣ ба ҳисоб гирифта шуда, ҳар моҳ дар ҳисоботи даромаду ҳарочоти Буҷети давлатӣ инъикос меёбанд. Ҳамзамон 10 фоизи маблағҳои гайрибуҷетӣ (маҳсус) ҳар семоҳа ба даромади буҷет доҳил карда мешавад, ғайр аз маблағҳои грант ва мададгорӣ (спонсорӣ), ки барои чорабинҳои ҳусусияти гайритиҷоратидошта пешкаш мегарданд.

Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2004 аз маблағи додани сертификат ва литсензияҳо ба дастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва инспексияи савдои назди Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷозаи 40 фоиз ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад.

**Моддаи 17.** Муқаррар карда шавад, ки имтиёзи роҳқиро ба маҳалли гузаронидани рӯҳсатӣ ва бозгашт, ки барои хизматчиёни ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи таҳжидани Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳифзи сарҳади давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматчиёни Вазорати корҳои доҳилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузории амалкунанда чунин имтиёз пешбинӣ шудааст, як маротиба дар як сол ва танҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳӯҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохта мешавад.

**Моддаи 18.** (На барои нашр).

**Моддаи 19.** Муқаррар карда шавад, ки ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбариқунандаи мақомоти корҳои доҳилӣ, хизматчиёни дигар

мақомоте, ки дар хифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният иштирок мекунанд, танҳо дар асоси амири Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат метирад. Пардохти ҷубронпӯлӣ барои ин мақсад дар ҳаҷми маблаги фонди музди меҳнат, ки тибқи Қонуни мазкур дар сметаи ҳароҷот барои ҳамин вазорату идораҳо тасдиқ мешавад, анҷом меёбад.

**Моддаи 20.** Муайян карда шавад, ки пардохти табобати санаторию қурортии хизматчиёни ҳарбӣ ва қормандони мақомоти ҳифзи ҳуқӯқ бо тартиби муқарраргардида дар доираи маблагҳои дар сметаи вазорату идораҳои даҳлори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин мақсадҳо ҷудокардашуда амалӣ карда мешавад.

**Моддаи 21.** Ҳаҷми маблагҳои мақсаднок аз буҷети ҷумҳурияйӣ ба буҷети Вилояти Муҳтори Қўҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ба маблаги 58528 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Муқаррар карда шавад, ки маблаги мақсаднок аз буҷети ҷумҳурияйӣ ба буҷети вилоятҳо,

шаҳрҳо ва ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пардохти музди меҳнат, маблагҳои ба он

баробаршуда, маблагузории асосӣ ва бо назардошти иҷрои даромади буҷети онҳо ҷудо карда мешавад.

**Моддаи 22.** Пули нақди гардони кассавии буҷети ҷумҳурияйӣ ба 1 январи соли 2005 ба маблаги 13000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 23.** Муқаррар карда шавад, ки аз 1 январи соли 2004 тамоми амалиёти молияйӣ аз рӯи иҷрои буҷетҳои маҳаллӣ, ки тавассути Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» гузаронида мешаванд, ба тариқи пулакӣ амалӣ мегарданд. Инчунин аз рӯи ҳамаи депозитҳои мақомоти идорақунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» ҷойгир карда мешаванд, барои истифодаи онҳо аз ҷониби бонк бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фоиз дода мешавад.

**Моддаи 24.** Муқаррар карда шавад, ки аз 1 январи соли 2004 барои инкишофи базаи моддию техникии Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барқароркуни дидбонҳои гумrukӣ, ҳавасмандгардонии қормандони мақомоти мазкур 20 фоизи маблаги умумии пинҳон кардашудаи (кам нишондодашуда) андозҳо, ҷаримаҳо ва пардохтҳои дигари дар рафти корҳои назоратию иқтисодӣ ошкоргардида, инчунин 0,15 фоизи арзиши гумrukии мол, ки барои гузаронидани расмиятҳои гумrukӣ, ҳаққи ба расмиятдарории гумrukӣ аз тарафи мақомоти гумruk рӯёнидашуда равона мегардад. Маблагҳои зикргардида бо тартиби марказонидашуда ба буҷети ҷумҳурияйӣ ворид карда, барои маблагузории тадбирҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд.

**Моддаи 25.** (на барои нашр).

**Моддаи 26.** Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2002 аз рӯи даромад ба маблаги 566940,4 ҳазор сомонӣ, аз рӯи ҳароҷот ба маблаги 542965,0 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбати ҳароҷот ба маблаги 23975,4 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Ҳароҷоти Буҷети давлатии соли 2002 барои пардохти ўҳдадориҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблаги 19540 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла барои пардохти қарзи асосии доҳилӣ 8605 ҳазор сомонӣ, барои пардохти қарзи асосии берунӣ 10935 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 27.** Муқаррар карда шавад, ки дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардиданӣ қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқӯқ дорад ба қисми даромад ва ҳароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувоғиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бе тағиироти ҳаҷми касри буҷет тағиирот ворид намояд.

**Моддаи 28.** Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ аз 1 январи соли 2004 мавриди амал қарор дода шавад.

**Президенти**

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э.Раҳмонов

ш.Душанбе, 16 декабри соли 2003  
№ 75

---